

Ба Шўрои диссертатсионии 6D. КОА – 018
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
(734025, шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

ТАҚРИЗИ

муқаризи расмӣ ба диссертатсияи Қурбонализода Нурулло Шамсулло дар мавзӯи «Масъалаҳои субъекти ҳуқуқи мадани будани шахсони воқеӣ: ҷиҳатҳои назариявӣ ва амалий дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 – Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои ҳуқуқшиносӣ)

Бояд зикр намуд, ки субъекти ҳуқуқи мадани будани шахсони воқеӣ паҳлуҳҳои гуногун дорад ва то ҳол оид ба онҳо ақидаҳои муҳталиф ҷой доранд. Бо қабул гардидани Кодекси мадании Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – КМ ҶТ) аз 24 – уми декабри соли 2022, таҳти № 1918 дар таносуби истилоҳҳои «шაҳрвандон» ва «шахсони воқеӣ» қонунгузор дар қисми 1 моддаи 24 муқаррар намуд, ки «Таҳти мағҳуми шахси воқеӣ шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрванди хориҷӣ, инчунин шахси бешаҳрванд фаҳмида мешавад». Дар қисми 1 моддаи 17 КГ ҶТ таҳти мағҳуми шаҳрванд (ашхоси воқеӣ) шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳрвандони давлатҳои дигар, инчунин ашхоси бешаҳрвандӣ фаҳмида мешуд. Аз он бармеояд, ки истилоҳҳои «шахрвандон» ва «шахсони воқеӣ» ҳаммаъно мебошанд. Чунин мағҳум ва таносуб қобили қабул нест, чунки аломатҳои хос ва устувори субъекти ҳуқуқи мадани будани шахси воқеиро инъикос намекунад. Истилоҳи «шахсони воқеӣ» хосси ҳуқуқи мадани буда, маънои васеъ дорад, инсонҳоеро дар таркиби худ доранд, ки онҳо мустақил, дорои иродай

худмухтор ва баробар мебошанд. Шаҳрвандони ҶТ яке аз онҳо мебошанд. Аз рӯйи ҳуқуқи маданий онҳо набояд дар таносуб бо дигар «шахсони воқеӣ» бартарӣ ва афзалият дошта бошанд. Маҳдудият дар харидани манзили истиқоматӣ, фарзандхондӣ ва бастани ақди никоҳ дар нисбати дигар «шахсони воқеӣ» хилофи қобилияти ҳуқуқдории шахси воқеӣ мебошад. Дар қисми 1 моддаи 18 КМ ҶТ муқаррар гардидааст, ки қобилияти доштани ҳуқуқу уҳдадории маданий (қобилияти ҳуқуқдории маданий) нисбати ҳамаи шахсони воқеӣ ба андозаи баробар эътироф карда мешавад. Ин ва дигар меъёрҳои КМ ҶТ дар назди олимон ва мутахассисони соҳаи ҳуқуқи маданий масъалаҳои нав гузашта, таҳқиқи объективонаи онро тақозо менамояд. Бинобар ин, диссертатсияи мазкур қадами нахустин дар таҳқиқи шахсони воқеӣ мебошад.

Мақсади таҳқиқоти мазкур гузаронидани таҳлили комплексии илмии проблемаҳои назариявӣ, қонунгузорӣ ва амалии қобилияти ҳуқуқдории субъективии маданий шахсони воқеӣ, муайян кардани мазмуну моҳияти он ва ҳамзамон дарёфти роҳҳои муайяни мукаммал соҳтани қонунгузорӣ мебошад, ки муносибатҳои ба масъалаи мазкур даҳлдоштаро дар шароити муосир ба танзим медароранд.

Вазифаҳои таҳқиқот аз инҳо иборат мебошанд: таҳлили институти қобилияти ҳуқуқдории субъективии маданий шахсони воқеӣ дар қонунгузории миллӣ; муайян кардани мағҳуми қобилияти ҳуқуқдории субъективии шахсони воқеӣ ва таҳлили унсурҳое, ки мазмуни онро дар бар мегиранд; муайян кардани масъалаи таносуби мағҳуми қобилияти ҳуқуқдории субъективии шахсони воқеӣ бо дигар истилоҳоти ҳуқуқӣ; муайян кардани омилҳое, ки бойси тағиیرёбии қобилияти ҳуқуқдории субъективии шахсони воқеӣ мегарданд ва баррасии ин тағииротҳо; муқаррар кардани сарчашмаи ҳуқуқии проблемаҳое, ки бо фардикунонии шахсони воқеӣ алоқаманд мебошанд ва муайян кардани роҳҳои қонунии ҳалли онҳо; таҳлили қонунгузории давлатҳои хориҷа дар самти қобилияти ҳуқуқдории субъективии шахсони воқеӣ ва истифодаи меъёрҳои онҳо ҳангоми мукаммал соҳтани қонунгузории ҶТ;

баррасии масъалаҳои баҳсноке, ки ба ҳолати ба вучуд омадан ва ё қатъгаштани қобилияти ҳуқуқдории субъективӣ алоқаманд мебошанд; муайян кардани мазмуни қобилияти ҳуқуқдории субъективии шахсони воқеӣ ва ҳалли масъалаи амалисозии ҳуқуқҳои алоҳидаи молумулкӣ ва шахсии гайримолумулкие, ки ба он дохил мешаванд; гузаронидани таҳлили асосии илмӣ ва амалии масъалаҳои қобилияти амалкунии шахсони воқеӣ; баррасии ҳусусиятҳои амалисозии қобилияти ҳуқуқдории субъективии ноболифон, шахсони гайриқобили амал ва ё шахсоне, ки қобилияти амалашон маҳдуд эътироф карда шудааст; муайян кардани нақши падидаи васӣ ва парасторӣ дар механизми амалисозии қобилияти ҳуқуқдории субъективии шахсони гайриқобили амал ва ё шахсоне, ки қобилияти амалашон маҳдуд карда шудааст; асосноккунии назариявии ворид намудани тағйири иловаҳо ба қонунгузории ҶТ.

Бояд холисона гӯям, ки унвончӯй мақсад ва вазифаҳои таҳқиқотро дуруст ва бо донистани масъала муайян намудааст. Яке аз нишонаҳои ин гуфтаҳо соҳтори диссертатсия мебошад. Диссертатсия аз номгӯйи ихтисорот ва (ё) аломатҳои шартӣ, муқаддима, 4 боб, 11 зербоб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот, рӯйхати адабиётҳои истифодашуда ва интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия иборат аст.

Дар муқаддима мубрамии мавзуи таҳқиқот, дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ, робитаи кор бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзуъҳои илмӣ, мақсад, вазифаҳо, мавзуи таҳқиқот, марҳила, макон ва давраи таҳқиқот, асосҳои назариявӣ, методологӣ, заминаҳои эмпирикӣ, навгонии илмии он, нуқтаҳои илмию амалии ба ҳимоя пешниҳодшаванда ва дигар масъалаҳо пешбинӣ гардидааст.

Боби якуми диссертатсия таҳлили «Моҳияти қобилияти ҳуқуқдорӣ ва амалкунии субъективии мадани шахсони воқеӣ» –ро дар бар гирифта, аз ду зербоб иборат мебошад. Дар зербоби якум - «Қобилияти ҳуқуқдорӣ ва амалкунии субъективии мадани шахсони воқеӣ», унвончӯй андешаҳои худро оид қобилияти ҳуқуқдорӣ ва амалкунии

субъективии мадани шахсони воқей муфассал баён намудааст. Таърихи чаҳонии ташаккул ва рушди назарияи қобилияти ҳуқуқдории мадани шахсони воқей аз меъёрҳо оид ба мавқеи шахс дар ҳуқуқи хусусии римӣ сарчашма мегирад. Такомули олий, дақиқӣ ва умқи ин муқаррарот мазмуни онҳоро дар тамаддуни чаҳонӣ муайян намуданд ва бо гузашти солҳои зиёд, масъалаҳои вобаста ба қобилияти ҳуқуқдории шахсони воқей, дар низомҳои гуногуни ҳуқуқӣ амалан дар ҳамон шакле, ки аз ҷониби ҳуқуқшиносони римӣ тасвият шуда буданд, танзим мегарданд.

Дар зербоби дуюм масъалаҳои «Муқаррароти асосӣ оид ба қобилияти амалкунии мадани шахсони воқей» таҳлил шудааст. Мағхуми қобилияти амалқунӣ, ки дар қ. 1 м. 22 КМ ҶТ оварда шудааст ва он ҳамчун қобилияти шахс ҷиҳати бо ҳаракатҳои худ ба даст овардан ва амалий намудани ҳуқуқҳои маданий ва барои худ ба вучуд овардани уҳдадориҳои маданий ва иҷрои онҳоро муқаррар кардааст, комилан рост меояд. Қобилияти амалқунӣ аз унсурҳои зерин иборат мебошад: қобилияти бастани аҳд – қобилияти ихтиёrona бастани аҳд аз ҷониби шахс, тавассути он (bastani ahd) ҳуқуқу уҳдадориҳои нав пайдо кардан; қобилияти деликтӣ – қобилияти шахс барои зарари расонидааш бо ҳаракатҳои зиддиҳуқуқӣ ҷавобгар будан.

Дар КМ ҟТ имконияти маҳдуд соҳтани қобилияти амалкунии ноболигон низ пешбинӣ шудааст. Тибқи қ. 4 м. 31 КМ ҟТ шарт ва тартиби қисман маҳдуд соҳтани қобилияти амали ноболиг, ба истиснои онҳое, ки тибқи асосҳои муқаррарнамудаи қонун қобилияти амалро дар ҳаҷми пурра ба даст овардаанд, муқаррар гардидааст.

Чи тавре, ки маълум аст, қонунгузории амалкунанда ба сифати ин асосҳо танҳо қиморбозӣ, сустифода аз нӯшокиҳои спиртӣ ва маводи мухадиро муқаррар кардааст, ки чунин сустифода ҳолати худи шахс ва ё аъзои оилаи ӯро ба ҳолати вазнини молиявӣ оварда мерасонад.

Боби дуюми диссертатсия - «Масъалаҳои қобилияти ҳуқуқдории шахсони воқей дар ҳуқуқи маданий» номида шуда, аз чор зербоб иборат аст.

Дар зербоби якуми он - «Мазмуни қобилияти ҳуқуқдории субъективии маданий дар қонунгузории Чумхурии Тоҷикистон» муайянсозии лаҳзаи нахустини қобилияти ҳуқуқдории маданий дар қонунгузории амалкунанда, ба андешаи унвончӯй, мавриди тағириотҳои чиддӣ қарор нагирифт. Дар к. 2 м. 18 КМ ҶТ муқаррар гардидааст, ки: «Қобилияти ҳуқуқдории шахсони воқеӣ аз лаҳзаи таваллуд ба вучуд омада бо марг қатъ мегардад». Таҳлили қонунгузории амалкунанда оид ба ғайримақсаднок будани ворид намудани тағириот оид ба муайянқуни он, ки қобилияти ҳуқуқдории шахси воқеӣ аз лаҳзаи бавучудоии ҷанин пайдо мешавад, шаҳодат медиҳад. Якум, лаҳзаи пайдошавии ҷанин ба муайянсозии аниқ ниёз надорад; дуюм, ҷавоби ягона ба саволи ин, ки аз қадом лаҳза ҳаёти инсон пайдо мешавад, вучуд надорад; сеюм, ҳолате нораво аст, ки дар раванди он шахсони воқеӣ ба ҳайси субъектони ҳуқуқ дар ҳолатҳои гуногун ба қайд гирифта мешаванд: ё ба сифати ҷанин, ё ба сифати тифли навзод.

Дар зербоби дуюми он - «Масъалаҳои мубрами ҳуқуқҳои шахсии ғайримолумулкӣ ва дигар неъматҳои ғайримоддӣ дар таркиби қобилияти ҳуқуқдории маданий шахсони воқеӣ», ақидаҳои муаллиф оид ба ҳуқуқ ба ҳаёт ва саломатӣ баёнгардида, ба ҳуқуқ ба даҳлнопазирии шахсӣ алоқаи ногусастаний дорад, ки норавоии ҳамаи гуна даҳолатро аз берун ба соҳаи фаъолияти ҳаётии фардии субъект тақозо мекунад ва даҳлнопазирии ҷисмонӣ ва рӯҳии шахсро дар бар мегирад.

Дар зербоби сеюми он - «Масъалаҳои ҳуқуқҳои молумулкӣи шахсони воқеӣ» таҳлил шудааст. Ҷуноне ки муаллиф қайд мекунад, дар қонунгузории амалкунанда доираи ҳуқуқҳои молумулкӣ ба шахсони воқеӣ тааллуқдошта бағоят васеъ карда шуд, ки ҳар қадоми он на танҳо барои амалисозии пурраи захираи билқувваи шахсӣ дар ҳамаи соҳаҳои фаъолияти инсонӣ, балки барои инкишофи ояндаи иқтисодиёти ватаний воқеан зарур мебошад.

Зербоби чорум ба «Масъалаҳои асосии ҳуқуқҳои истисной ба натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ» бахшида шудааст. Дар байни ҳуқуқҳои маданий, қайд мекунад муаллиф, ки муҳтавои қобилияти ҳуқуқдории шахсони воқеиро ташкил медиҳанд, ҳуқуқ ба натиҷаҳои фаъолияти зеҳнӣ ҷойи маҳсусро ишғол менамояд, ки бо маҳсусияти табииати ҳуқуқии онҳо, инчунин вижагии механизми амалишавии онҳо, ҳимояи онҳо вобастагӣ дорад.

Боби сеюми диссертатсияи мазкур ба омӯзиши илмию амалии қобилияти ҳуқуқи маданий ноболигон бахшида шудааст, ки аз ду зербоб иборат мебошад.

Дар зербоби якуми он, ки «Қобилияти ҳуқуқдорӣ ва амалкунии маданий ноболигон» номида шудааст, ба ақидаи муаллиф қ. 2 м. 29 КМ ҶТ дар худ як навъ ихтилофе дорад: аз як тараф, ба ҳурдсолон ҳуқуқи бастани аҳдҳои ҳурди майшӣ, аз тарафи дигар бошад – аҳдҳои вобаста ба ихтиёрдории воситаҳои барои мақсадҳои муайян ё барои ихтиёрдории озод пешбинигардида дода шудааст. Агар бо ақидае розӣ шавем, ки воситаҳои пулии аз ҷониби падару модар ё шахсони сеюм пешниҳод гардидаро ихтиёрдорӣ карда, ҳурдсол ҳуқуқ дорад, танҳо муомилотҳои ҳурди майшӣ бандад, тафриқаи қонунии намудҳои номбаргардидаи аҳдҳо ҳама гуна мазмуни худро гум мекунад, бинобар ин ба аҳдҳо оид аз ҷониби ҳурдсолон ихтиёрдорӣ намудани воситаҳои пулӣ бояд ҳар гуна аҳдҳои ҳуқуқии маданий дохил карда шаванд, ба ғайр аз онҳое, ки ба тасдиқи нотариалий ё бақайдгирии давлатӣ ниёз доранд, дар ҳоле ки ҳамаи ҷавобгарии ҳуқуқии маданий аз рӯи чунин аҳдҳо ба зиммаи намояндагони қонунии қӯдакон гузошта мешавад.

Агар ҳурдсол зарарро ҳангоме расонида бошад, ки ў таҳти назорати шахси амалисозандай ҳамин назорат дар асоси шартнома қарор дошт, ин шахс ҳамчунин барои зарари аз ҷониби қӯдак расонидашуда ҷавобгар аст, агар исбот накунад, ки зарар бе гуноҳи ў содир шудааст. Дар меъёри мазкур ҷалби фаъолонаи шахсони пешниҳодкунандай хизматрасониҳои мутобиқ ба ҷараёни тарбиявӣ ва таълимӣ ифодаи худро ёфтааст. Дар баробари ин ҷавобгарии субъектони номбаргардида барои зарари аз ҷониби парасторони

хурдсоли онҳо расонидашуда, ҳангоме, ки онҳо дар зери назорати онҳо қарор доштанд, бояд новобаста аз он ки муносибати онҳо бо волидони кӯдак бо шартномаи меҳнатӣ ё шартномаи ҳуқуқӣ оид ба расонидани хизматрасонии музднони тарбиявӣ ё таълимӣ ба расмият дароварда шудааст, бояд ба вучуд ояд.

Дар зербоби дуюми ҳамин боб - «Қобилияти ҳуқуқдории субъективии ноболигон дар муносибатҳои иттилоотӣ» таҳлил гардида, муаллиф ақидаҳои худро баён кардааст. Ба ақидаи унвонҷӯй меъёрҳои иттилоотӣ-ҳуқуқӣ ҳангоми танзими муносибатҳо дар соҳаи ҳифзи неъматҳои ғайримоддӣ, ҳуқуқҳои молумулкӣ, ҳуқуқҳои шахсии ғайримолумулкӣ дар соҳаи иттилоотӣ татбиқ мегарданд. Ин ҳуқуқ ба шаъну шарафи шахсият, ҳуқуқ ба ҳифзи обрӯ ва эътибор, обрӯи корӣ, даҳлнапазирӣ ҳаёти шахсӣ, сирри шахсӣ ва оилавӣ, ҳуқуқ ба ном, ҳуқуқи муаллифӣ, дигар ҳуқуқҳои шахсии ғайриамволӣ ва дигар неъматҳои ғайримоддӣ, ки бо истеҳсолот, коркард ва истифодаи иттилоот алоқаманд мебошанд. Меъёрҳои диспозитивии иттилоотӣ-ҳуқуқӣ хусусияти худро доранд, ки бо вижагиҳо ва хислати иттилоот ва объектиҳои иттилоотӣ муайян карда мешаванд ва онҳо аз дигар меъёрҳои хусусияти диспозитивидошта фарқ мекунанд.

Барои тағири ҳолати бавучудомада оид ба ҳифзи ҳуқуқҳои ноболигон дар соҳаи иттилоотонӣ ва овардани он тибқи талаботи уҳдадориҳои байналмилалии Тоҷикистон, ба андешаи довталаб, ворид намудани тағириу иловаҳо ба Қонун дар бораи воситаҳои матбуоти даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма (минбаъд - ВАО) бо дарназардошти ҳолатҳои зерин зарур аст: манъ кардани интишори ахбор ва маводи хусусияти шаҳвонидошта дар ВАО, ки ба сифати шаҳвонӣ ба қайд гирифта нашудаанд, аз ҷумла, ба паш намудани барномаҳои маҳсусгардонидашудаи телевизион ва радио, ки хусусияти шаҳвонӣ дорад, бидуни рамзӣ кардани сигнал; додани таърифи мағҳуми «сунистифодаи озодии ахбори умумӣ», тибқи усул ва меъёрҳои ҳуқуқи

байналмилалӣ, Конститутсияи ҶТ ва муқаррароти қонунгузории маданий ҶТ. Аз ҷумла, муқаррар намудани имконнозазии вайрон кардани меъёрҳои ахлоқи ҷамъиятӣ, ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳсони дигар ҳангоми интишори иттилооти оммавӣ; дар ВАО манъ намудани интишори ахбор ва маводи дорои муҳтавои натуралистӣ ва бешармона ё тасвири ҷисми инсон, олоти ҷинсӣ, амалҳои шаҳвонӣ, ки ба меъёрҳои ахлоқӣ ва одобии ҷомеаи тоҷикон ихтилоф доранд; муқаррар намудани ҷавобгарии комилан мувоғиқ барои суюистифода аз озодии иттилооти оммавӣ, дар интишори ахбор ва маводи ҳусусияти шаҳвонидошта дар ВАО, ки ба сифати шаҳвонӣ ба қайд гирифта нашудааст.

Боби чоруми диссертатсия - «Қобилияти амалкунии шаҳсони воқеӣ» номида шуда, аз се зербоб иборат аст.

Дар зербоби якуми он - «Маҳдуд кардани қобилияти амалкунии шаҳсони воқеӣ ва қатъ гардидани он» ҳолатҳои маҳдуд ва қатъ гардидани қобилияти амалкунии шаҳсони воқеӣ таҳлил шудааст. Дар низоми омилҳои таъсиррасонанда ба ҳукуқдории субъективии шаҳсони воқеӣ, вазъи саломатии психологии шаҳсони воқеӣ аҳамияти асосӣ дорад, инчунин аз ҷониби ў машғул шудан ба қиморбозӣ, суюистифода гардидани нӯшокиҳои спиртдор ё маводи нашъадор, чунки маҳз бо ин ҳолатҳо чун анъана эътирофи ғайриқобилиамал ва қобилияти амалкунии маҳдуни шаҳси воқеӣ вобаста аст. Дар баробари ин, новобаста аз он ки дар қонунгузории амалкунанда мукаллаф будани шаҳс вобаста ба синну сол, хурдсолон, ба синни шашсолагӣ нарасида қайд нагардидааст, онҳо ғайриқобилиамал ҳисобида мешаванд, чунки ҳамаи аҳдҳоро аз номи онҳо метавонанд танҳо падару модари онҳо, фарзандҳондагон ё парасторони онҳо банданд. Сохтори мазкури қонунгузорӣ баъзе муаммоҳоро ба вуҷуд меоварад: агар ба муқаррароте истинод намоем, ки хурдсолони то синни шашсола наметавонанд ҳатто аҳдҳои ҳурди майшӣ банданд, чунин аҳдҳоро бояд беътибор ҳисоб кард, ҳарчанд дар амалия ноболигон метавонанд ин амалро содир кунанд ва дар ҳақиқат ҳариду фурӯши чаканаро бо рухсат ва супориши

падару модар ё намояндағони дигари қонунй метавонанд содир намоянд. Барои ҳалли коллизияи мазкур мумкин аст ё меъёр оид ба эътирофи далели аз ҷониби хурдсолони то шашсола содир гардидан аҳдҳои хурди майширо қонунан мустаҳкам кард, ё ин кӯдаконро тобеи иродай намояндағони қонуниашон ҳисоб кард. Аз нуқтаи назари механизми изҳори ирода ҳолати охирӣ қобили дастгирӣ ҳисоб карда мешавад, чунки маҳз намояндағони қонунй намуд ва хислатҳои асосии аҳдҳои аз ҷониби хурдсолон содиршавандаро муайян мекунанд.

Мутобики қ. 1 м. 30 КМ ҶТ суд шаҳрвандеро, ки дар асари бемории рӯҳӣ ё камақлиаш мазмuni амали худро дарк ё онро идора карда наметавонад, ғайриқобилиамал эътироф мекунад. Ҳамин тарик, барои эътирофи гайриқобилиамалии шахс тавъамқунии меъёрҳои ҳукуқӣ ва тиббӣ зарур аст. Меъёри ҳукуқӣ дар ноқобилии шахс оид ба фаҳмидани мазмuni амалҳои худ ва идора кардани он фаҳмида мешавад. Ҳарчанд КМ ҟТ натиҷаи вайроншавии психологоро ҳамчун алтернативаи намудҳои номбаргардидаи рафтор арзёбӣ мекунад, аммо дар амалия шаҳрванд, чун қоида, дар як вақт ҳам мазмuni амалҳои худро намефаҳмад ва ҳам наметавонад онро идора кунад. Меъёри тиббӣ дар он ифода мегардад, ки ҳолати бавучудомада бо ихтилофоти психологии шаҳрванд тавсиф карда мешавад. Ташхиси мутобики мувофиқи стандартҳои байналмилалии маъмул монда мешавад ва наметавонад танҳо ба норозигии шаҳрванд бо арзишҳои дар ҷомеа қабулгардидаи ахлоқӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ ё динӣ асос ёбад, ё ба дигар сабабҳо, ки бевосита бо ҳолати саломатии психологии ў алоқаманд нестанд, ҳарчанд чунин тамоюл дар даврони шӯравӣ васеъ паҳн гардида буд. Барои ташхиси ҳолати шаҳрванд воситаҳо ва методҳои тиббӣ истифода бурда мешаванд, ки бо тартиби муқарраркардаи қонунгузории ҟТ оид ба тандурустӣ иҷозат дода шудаанд, зимнан таҳлили муқаррароти мутобики қонун имкон медиҳад хулоса кард, ки ихтилофоти муваққатии фаъолияти

психологӣ наметавонанд ба сифати асос барои эътирофи гайриқобилиамал будани шахс баромад кунанд.

«Нақши васӣ ва парасторӣ дар татбиқи қобилияти амалкунии шахсони воқеӣ» - дар зербоби дуюм кушода шудааст. Масъалаи қаблан баррасигардидаи вижагиҳои ҳуқуқдории субъективии ноболиғон, шахсони гайриқобилиамал ва дорои мукаллафии маҳдудгардида, ки нисбат ба онҳо маҳдудият ва мамнунъиятҳои сершумори қонунӣ муқаррар қарда шудаанд, боиси зарурати мантиқии таҳлили ниҳодҳои васоят ва парасторӣ бо мақсади муайянсозии нақши онҳо дар механизми амалисозии қобилияти амалкунии доираи номбаршудаи шахсони воқеӣ мегардад. Лозим ба ёдоварист, ки зарурати мусоидат дар амалисозӣ ва ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандоне, ки қобилияти пурраи амал надоранд, муддатҳои қабл дарк гардида буданд. Ҳамин тавр, сарчашмаҳои зиёд оид ба танзими дақиқи муносибатҳои мазкур дар ҳуқуқи хусусии римӣ шаҳодат медиҳанд (Дигести Юстиниан). Ба ин проблема ҳам қонунгузории миллӣ ва ҳам хориҷии давраҳои гузашта таваҷҷӯҳ кардаанд, зимнан дар ҳамаи давраҳои инкишофи ниҳодҳои мазкур ба мағҳуми он, якум, асосҳои муқарраркунӣ ва қатъкунии васоят ва парасторӣ ва дуюм, ҳаҷми ҳуқуқҳои ба васиён (парасторон) таалуқдошта ва ҳудуди амалисозии онҳо аҳамияти асосӣ дода мешуд. Тафсири васоят (парасторӣ) ҳамчун шакли маҳсуси ғамхории иҷтимоӣ наздик ба консепсияи зикршуда ва маъмул фаҳмида мешавад, яъне фаъолият оид ба таъмини талаботи шахсони ниёздошта ба ғамхории субъекте, ки аз ҷониби давлат дар шахсияти мақомоти он амалӣ мегардад, инчунин аз ҷониби ташкилот ва шаҳрвандони алоҳида, аз ҷумла аз ҷониби аъзои оилаи ин шахс, азбаски он наметавонад пурра ва қисман мустақилона ин функцияҳоро амалӣ созад. Маҳз равиши мазкур дурусттар ба назар мерасад, дар ҳолате ки қонунгузории миллӣ такрибан аз васояти музdnок даст кашид, презумпсияи иҷрои ройгони уҳдадориҳои ба васӣ voguzorgardidaro муқаррар қарда ва ғамхории даҳлдорро ба шахсони моликият надошта, ки даромад биёранд ва объекти рента шаванд, таъмин намудааст.

Мазмуни муҳимро ҳамчунин муайянсозии табиати ҳукуқии муносибатҳои бо воқеяти ҳукуқии мазкур бавуҷудоянда, дорад, ки мувофиқи қонунгузории амалкунанда ба намудҳои зерини муносибатҳои ҳукуқӣ ҷудо мешаванд: 1) байни васиён (парасторон) ва аз ҷониби шахсони мазкур парасторишаванда (таҳти васоят қарордошта); 2) байни васиён (парасторон) ва шахсони сеюм, ки дар он уҳдадориҳои онҳо оид ба содир амалҳои ҳукуқӣ ба манфиати шахси таҳти васоят қарордошта амалӣ мегардад ва тавассути он алоқаи ҳукуқии «шахси таҳти васоят – шахсони сеюм» имконпазир мегардад, яне қобилияти амалкунии субъектони таҳти васоят қарор дошта амалӣ мегардад; 3) байни васиён (парасторон) ва мақоми васоят ва парасторӣ, ки дорои ваколатҳои васеъ барои амалисозии назорат барои иҷроиши бояду шояди уҳдадориҳои ба зиммаи онҳо гузошта шуда, аз ҷониби шахсони номбаргардида мегардад.

«Аҳамияти патронаж дар татбиқи қобилияти амалкунии шахсони воқеӣ» - дар зербоби сеюм мавриди таҳлили объективона гардидааст.

Яке аз масъалаи муҳим, ин табиати ҳукуқии сарпарастӣ (патронаж) мебошад, ки дар м. 42 КМ ҶТ мустаҳкам гардидааст. Дар баробари он, ки аз нуктаи назари лингвистикӣ дар КМ ҟТ истифода шудани истилоҳи мазкур ба назар намерасад, дар лугатҳо он ҳамчун расонидани ёрии доимии табобатӣ-профилактикӣ ба қӯдакони навзод ва баъзе истилоҳҳои дигари беморон таъриф карда мешавад. Патронаж аз калимаи лотинӣ (*patronus* – ҳимояҷӣ, ҳомӣ) гирифта шуда, ҳифзи манфиатро мефаҳмонад.

Ҳусусияти ин шакли парасторӣ дар он ифода мейбад, ки патронаж нисбати шаҳрванди болиги қобили амал ба ҳисоб меравад, ки вобаста ба вазъи саломатӣ наметавонад мустақилона ҳукуқҳои худро амалӣ ва ҳифз намояд, уҳдадориҳои худро иҷро кунад. Вазъи саломатӣ вобаста ба беморӣ, ноқисиҳои ҷисмонӣ, бекувватӣ вобаста ба пиронсолӣ алоқаманд аст.

Аз мазмуни м. 42 КМ ҟТ бармеояд, ки бо ҳоҳиши шахси воқеии болиги қобили амале, ки бо сабаби вазъи саломатиаш ҳукуқи худро мустақилона татбиқу ҳимоя ва вазифаҳояшро иҷро карда наметавонад, мумкин аст барои ӯ парасторӣ дар шакли ҳомӣ (патронаж) муқаррар карда шавад. Муқаррар

намудани ҳомӣ (патронаж) боиси маҳдуҷшавии ҳуқуқи шахси таҳти парасторӣ намегардад.

Парастори (ёвари) шаҳрванди болиги қобили амалро мақоми васояту парасторӣ танҳо бо ризоияти чунин шаҳрванд таъин карда мешавад.

Парастор (ёвар) молу мулки шахси болиги қобили амали таҳти парасториаш қарордоштаро дар асоси шартномаи супориш ё идораи ваколатӣ, ки бо шахси таҳти парасторӣ баста шудааст, ихтиёрдорӣ мекунад. Аҳдҳои майшӣ ва аҳдҳои дигареро, ки ба таъмин ва қонеъ гардонидани талаботи шахси таҳти парасторӣ равона гардидаанд, парастор (ёвари)-и ў бо ризоияти шахси таҳти парасторӣ анҷом медиҳад.

Проблемаҳои истилоҳӣ ва муаммоҳои бо онҳо алоқаманди илмӣ ва амалӣ пас аз мустаҳкам намудани патронаж дар КМ ҶТ ҳамчун шакли парастории шахсони ноболиги мукаллаф, ки бинобар вазъи саломатӣ наметавонанд мустақилона ҳуқуқҳои худро амалӣ созанд ва ҳифз кунанд ва уҳдадориҳои худро ичро қунанд. Печидагии муайянро дар танзими мағҳумҳои баррасишаванда қонунгузории инкишофёбанда ворид намуд, ғояи тарбияи патронатии қуҳноро зинда карда, вале равиши ягонаро ба муайянсозии мазмуни он таъмин накардааст. Дар санадҳои гуногуни қонунгузорӣ патронат ҳамчун шакли маҳсуси ҷойгирсозии қӯдакон-ятимон фаҳмида мешавад, ки метавонад ҳамчунин дар доираи хонаи қӯдакон амалӣ скарда шавад ва дар асоси шартнома бо шахси мушаххас, ки нисбат ба ў ҳуқуқ ба подоши даҳлдор эътироф карда мешавад. Дар маҷмӯъ ҳалли масъалаи мазкур дар мустаҳкамсозии қонунӣ дар КМ ҔТ ба ҷойи патронаж падидай патронат ҳамчун шакли универсиалии шартномавӣ мебошад, парасториро на танҳо аз болои шахсони ноболиги мукаллаф дар бар мегирад, ки бинобар вазъи саломатӣ дар мусоидат ба амалисозии ҳуқуқҳояшон ва ичрои уҳдадориҳошон ниёз доранд, балки аз болои шахсони ноболиге, ки бе парастории падару модар мондаанд. Намуди сеюми патронат бояд патронати постинтернатӣ гардад, ки дар санадҳои зиёди қонунгузорӣ мустаҳкам шудааст ва барои мутобиқшавии постинтернатии қӯдакони бе парастории падару

модар монда, инчунин шахсон аз зумраи кӯдакон-ятимон дар синни аз 18 то 23 солагӣ, нигаронида шавад.

Дар хуносай таҳқиқоти гузаронидашуда бо 26 пешниҳод ва 5 тавсияҳои амалий ҷамъбаст шудааст, ки асоси эътиимодноки илмӣ доранд.

Ҳамзамон дар диссертатсия ақидаҳое ҷой доранд, ки онҳо шарҳу асоснокунии маҳсусро тақозо доранд. Масалан, ба андешаи муаллиф дар ҳуқуқи мадани ҳастии инкишофёфта ва тавозун дар байни «ман» ва «мо» инъикос мегардад. Мадани будан тибқи ин ду ҷабҳаи асосӣ, аз як ҷиҳат озодӣ ва аз ҷиҳати дигар масъулият аст. Одами мадани интихоби дуруст дорад (саҳ. 93 дис.). Саволе дорам, ки «интихоби дуруст» чист? Ва онро ки муайян мекунад?

Вобаста ба манфиати устуворсозӣ ва пойдории муомилоти мадани, таъмин ва ҳифзи ҳуқуқҳои субъективӣ ва манфиатҳои қонунии иштирокчиёни он лозим аст, муҳлате, ки барои фавтида эълон намудани шахс зарур аст (қ. 1 м.46 КМ ҶТ) бетагйир нигоҳ дошта шавад, чунки бо имкониятҳои муосири иртибототӣ муҳлати сесола коғӣ аст, ки шаҳrvанд аъзои оилаи худ ва дигар шахсонро оид ба ҷойи будубоши худ оғоҳ намояд (саҳ. 152 дис.). Агар шахси воқеӣ чунин имконият надошта бошад?

Ба андешаи үнвонҷӯй ноболиғи ба синни шонздаҳрасида, мумкин аст пурра дорои қобилияти амал эълон карда шавад, агар ўз рӯйи шартномаи меҳнатӣ кор кунад, аз ҷумла тибқи созишнома, ё бо розигии волидон, фарзандхондагон ё парасторон ҳоҳиш дорад, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад (саҳ. 229 дис.). Дар назари аввали ин меъёр позитивӣ менамояд. Вале истифодаи ғаразноки он вучуд дорад. Ин ғараз дар чи зоҳир мегардад? Ҷӣ ноболиғ ҳуқуқ ба кӯдакӣ надорад?

Саволу монологи ман арзиши илмии диссертатсияро коста намекунад. Балки далели он аст, ки илм бе баҳс вучуд дошта наметавонад.

Ҳамин тавр, матни диссертатсия ва автореферати он мутобиқат доранд. Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда,

пешниҳодҳо ва нуқтаҳои илмии ба ҳимоя гузошташуда навгонӣ доранд, дар шароити Тоҷикистон татбиқшаванд мебошанд. Номи диссертатсия ва мазмуни он ба шиносномаи ихтисоси 12.00.03 – Ҳуқуқи граждани; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (ilmҳои ҳуқуқшиносӣ) мутобиқ мебошад. Дар он талаботҳои одоби илмӣ ва иқтибос риоя карда шудаанд.

Дар асоси омилҳои болозикр ҳулоса намудан мумкин аст, ки диссертатсияи Қурбонализода Нурулло Шамсулло дар мавзӯи «Масъалаҳои субъекти ҳуқуқи мадани будани шахсони воқеӣ: ҷиҳатҳои назариявӣ ва амалий дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.03 – Ҳуқуқи граждани; ҳуқуқи соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (ilmҳои ҳуқуқшиносӣ) ба талаботҳои бандҳои 31, 33, 34 ва 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати ҶТ аз 30 – юми июни соли 2021, таҳти № 267 тасдиқ шудааст, мутобиқат дорад, инчунин муаллифи диссертатсия арзандай дараҷаи илмии дарёфтшаванд мебошад.

Муқарризи расмӣ:

доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессори
кафедраи ҳуқуқ ва ҳуқуқшиносии муқоисавии
Академияи идоракуни давлатии назди

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:  Раупова М. Т.

“Имзои Раупова М. Т.-ро тасдиқ мекунам”

Сардори раёсати қадрҳо ва корхони маҳсуси Академияи
идоракуни давлатии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон  Ҳамидов Ш.

15.05.2023

Суроғ: 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, куч. Сайд Носир, 33.
Телефон: +992 (37) 224-17-86. Факс: (37) 224-17-86. Email: info@apa.tj

